

*Ба Шуруи диссертатсионии 6D.KOA-017
назди Институти иқтисодиёт ва
демографияи АМИТ (734024, ш. Душанбе,
хиёбони Айнӣ, 44)*

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Асрорзода Убайдулло Саттор ба диссертатсияи Бобозода Комил Олимҷон дар мавзӯи «Ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (назария, методология, амалия)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.06.04 – Ташкил ва идоракунии корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо пешниҳод шудааст.

1. Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия ба фаслҳои зерини Шиносномаи номенклатураи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 майи соли 2023, № 6) аз рӯйи ихтисоси 08.00.06.04 – Ташкил ва идоракунии корхонаҳо, системаҳо ва комплексҳо мувофиқат меқунад: 1. Коркарди масъалаҳои илми идоракунӣ ва ташкили истеҳсолот. Таърихи афкори идоракунӣ, мактабҳои илмии он, ақидаҳои назариявӣ нисбат ба табиат, моҳият, пайдоишу инкишофи ташкилот ва идоракунии он. Самтҳои муосири коркардҳои назариявию методологӣ дар соҳаи ташкили истеҳсолот ва идоракунӣ дар корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо. Асосҳои фанӣ ва байнифанний идоракуниву ташкили истеҳсолот. Назария ва амалияи идоракунии зиддибӯҳронии ташкилот. Таҳияи моделҳои идоракунии зиддибуҳронӣ. 3. Сиёсати давлатӣ, механизмҳо, методҳо ва технологияҳои таҳия ва татбиқи он. Стратегия ва тактика дар амалисозии сиёсати давлатӣ. Вижагиҳои коркард ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар бахшҳои иҷтимоӣёт ва иқтисодиёт. Идоракунии давлатии низоми андоз, гумruk ва маҷмайи иқтисоди беруна. Идоракунӣ дар бахши давлатии иқтисодиёт, шаклҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ. Идоракунии амволи давлатӣ. Тарҳрезӣ, таҳияи усулҳо ва воситаҳои ташкили истеҳсоли маҳсулоти ҷамъиятӣ, хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар иқтисодиёти бахши ҷамъиятӣ (давлатӣ). 6. Асосҳои назариявӣ-методии идоракунии ташкилот. Таркиби функционалии ва институсионалии идоракунии ташкилот. Соҳтори идоракунии ташкилот. Ҷанбаҳои дарозмуҳлат, миёнамуҳлат ва кӯтоҳмуҳлати идоракунии ташкилот, идоракунии ҷорӣ. Идоракунии ташкилот аз рӯйи даврҳои ҳаётии он. 7. Лоиҳаҳои низоми идоракунии ташкилот. Идоракунии зернизориҳо ва функцияҳои алоҳидаи он, равандҳо ва захираҳои истеҳсолӣ, дороиҳои ғайримоддӣ (патентҳо, ноу-хау, имиҷ, бренд ва ғ.). Идоракунии лоиҳаҳо, коркарди лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва идоракунии он, идоракунии донишҳо, ҳавф (риск), сифат, бизнес-равандҳо дар ташкилот. Методология ва методҳои идоракунии инноватсионӣ, низоми инноватсионии корпоративӣ. 8. Ҷанбаҳои методӣ ва методологии арзёбии самаранокии

идоракунии низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ. Методҳо ва нишондиҳандаҳои арзёбии натиҷабаҳшии идоракунӣ. Ташкил ва идоракунии истифодаи оқилонаи захираҳои истеҳсолии ташкилот. Тарҳрезӣ, таҳияи усулҳо ва воситаҳои мониторинги равандҳои истеҳсолот ва дигар равандҳои ба он алоқманд; дурнамогирӣ, банақшагирӣ ва идораи равандҳои истеҳсолӣ ва натиҷаи онҳо. Назорат, мониторинг ва татбиқи муносибатҳои бенчмаркинг дар низоми идоракунии ташкилот. Механизмҳо ва методҳои қабул ва амалисозии қарорҳои идоракунӣ. Идоракунии лоиҳаҳо. Идоракунии равандҳои истеҳсолот, низоми муосири истеҳсолӣ. 15. Хусусиятҳои идоракунии маҷмааҳо (КАС, нақлиёт, энергетика, соҳтмон ва ф.). Таҳқиқи самаранокии иқтисодии шаклҳои нави ташкили боркашонӣ, соҳтмони соҳаи нақлиёт ва таъмири воситаҳои нақлиёт. Механизмҳои ташкиливу иқтисодии идоракунии маҷмааҳо. Ташкил ва идоракунии инфрасохторҳои бозор ва ташкилотҳои соҳаҳои хизматрасонӣ (бонк, суғурта, инноватсия ва ф.).

2. Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар марҳилаи муосири табдилёбии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи стратегияи рушд ва ҷойгиршавии бозори хизматрасониҳои нақлиётӣ ба таъмини босифат ва саривактии талаботи ҳочагии ҳалқ ва аҳолӣ ба хизматрасонии нақлиётӣ, ки аз таъмини босуръат ва пешгузарандай талабот дар ташаккул нисбат ба соҳаҳои дигари заминавӣ ва доираҳои иқтисодии кишвар мебошанд, муайян мекунанд.

Аз ин хотир, ташкил ва идораи истеҳсоли маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилий дар шароити мавҷуда яке аз шартҳои муҳим барои ташаккули муҳити мусоиди иқтисодӣ, рушди муносибатҳои рақобатӣ дар миёни истеҳсолкунандагони хизматрасониҳои нақлиётӣ, беҳтар кардани алоқаҳои нақлиётию иқтисодӣ ва кооператсияи истеҳсолӣ, ғанигардонии бозори доҳилий бо молу ҳадамот ва васеъ гардонидани ҳудуди ҷорӣ намудани инноватсия мебошанд. Мутобиқ ба ин нақши муассир масъалаи ташаккули бозори хизматрасонии нақлиётӣ дар заминай истеҳсоли маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилий, рушд ва ҷойгиркунии он, таъмини талаботи ҳочагии ҳалқ ва аҳолӣ ба хизматрасониҳои нақлиётӣ мебошанд.

Дар умум ҳалли мушкилоти фаъолият ва рушди бозори хизматрасониҳои нақлиётӣ дакиқ намудани назария, методология ва амалияи ташкил ва идораи истеҳсоли маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилий, таҳия ва татбиқи амсилаҳои иқтисодӣ-риёзии ташаккули талабот ба маҳсулоти инфрасохтор ва мувофиқасозии онро бо талаботи системаи ҳамлу нақли бор ва мусоғирон, таҳияи шабакаи ратсионалии комплекси роҳу нақлиёт, рушд ва ҷойгиркунии онҳо, таҳияи стратегияи илман асоснокшудаи рушди бозори маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилий, бозори хизматрасониҳои нақлиёти автомобилий, танзим, маблағузорӣ ва идораи инфрасохтори нақлиёти автомобилиро тақозо менамоянд.

Бояд гуфт, ки ҳалли ин масъалаҳо мубрамияти тадқикоти диссертационии мазкур ва муҳимијати назариявӣ-методологӣ ва арзиши амалии онро муайян мекунанд.

3. Дарацаи навгонии натицаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд:

1. Асосҳои назариявии дигаргунсозии иқтисодиёт, ташаккули кластерҳои худудию соҳавӣ, ки хусусияти худташкликуни онҳо бо рушди инфрасохтори воситаҳои нақлиёт дар фазои иҷтимоию иқтисодии субъектҳои худудии Ҷумҳурии Тоҷикистон алокаманд аст, ҷамъбаст карда шуданд;

2. Дар асоси ҷамъбости натицаҳои таҳлили муқоисавӣ, назарияҳои классикӣ ва консепсияҳои муосири ташаккули бозор, фаҳмиш дар бораи моҳияти бисёрхусусӣ (сершумории хусусиятҳо)-и истеҳсолоти фаъолияти инфрасохтори нақлиёти автомобилий ҳамчун системаи мураккаби кӯшоди иҷтимоию иқтисодӣ баррасӣ карда шуд, ки иқтисодиёти субъектҳои худудиро аз ҷиҳати фазоӣ бо тақсими бисёр ҳосиятҳо ва хусусиятҳои фаъолияти он ҳамчун система ташкил менамояд;

3. Асосҳои методологӣ муайян карда шуда, принсипҳои ташаккули инфрасохтори нақлиёти автомобилий ва таъсири фаъолияти он ба рушди иқтисодӣ бо назардошти тафсири муаллифии хусусиятҳои асосии инфрасохтори нақлиёти автомобилий мураттаб карда шуданд; ҳолати кунунӣ нишон дода шудааст ва тамоюлҳои дигаргунсозии сохтории бозори фаъолияти намудҳои нақлиёт ва хусусияти зуҳури муносибатҳои қазибозорӣ дар истеҳсоли фаъолияти инфрасохтори воситаҳои нақлиёт муайян карда шуданд;

4. Омилҳое, ки хусусиятҳои фаъолияти бозори инфрасохтори нақлиёти автомобилиро муайян мекунанд, бо ифши мазмуни онҳо қайд карда, мунтазам пешниҳод мешаванд, ки ба муаллиф имкон дод, то детерминант (муайянкунанда)-ҳои ташаккули бозори фаъолияти интиқолро асоснок карда, инчунин, мавқеъ ва аҳамияти истеҳсолии фаъолияти инфрасохтори нақлиёти автомобилий дар ҷараёни дигаргунсозии худудии иқтисодиёт муқаррар карда шавад; ҷанбаи pragmatikии ташкили истеҳсолоти инфрасохтори нақлиёти автомобилий аз нуқтаи назари арзёбии таъмини худудҳо бо ин фаъолият ва омилҳое, ки тафовути ҳудудии онҳоро муайян мекунанд, инчунин, бо маълумот оид ба дараҷаи қобилияти гузарониши ҳудудии фаъолият ва ҳатарҳои мушахҳас дар самтҳои татбиқи фаъолияти инфрасохтори нақлиёти автомобилий мувофиқи диаграммаи Парето оптимум нишон дода шудааст;

5. Тасвири типологии моделӣ дар бораи дараҷаи таъсири параметрҳои миқдорӣ ва сифатии истеҳсоли фаъолияти инфрасохтори нақлиёти автомобилий ба рушди ҳудудҳо дар асоси муносибати методӣ ба ташаккули доираи инфрасохтории системаи нақлиётӣ дар ташкили кластерҳои ҳудудӣ ва соҳавӣ, ки аз ҷониби муаллиф ифода гардидааст, дода шудааст;

6. Тадбирҳои дастгирии давлатии таҷдиди сохтори истеҳсоли фаъолияти инфрасохтори нақлиёти автомобилий дар асоси татбиқи принсипҳои шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ бо мақсади баланд бардоштани аҳамияти маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилий дар ташаккули иқтидори транзитии қишвар пешниҳод шудаанд;

7. Асосҳои концептуалии таъмин намудани шаклҳои инноватсионӣ ва механизмҳои рушди истеҳсоли маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилий

дар асоси принсипҳои ҳамгирой ва диверсификатсияи маҳсулот бо назардошти аутсорсинг ва бенчмаркинг дар истеҳсоли фаъолияти инфрасохтори нақлиёти автомобилий бо системаҳои гуногуни барпо намудани раванди интиқол таҳия карда шудаанд;

8. Тавсияҳо оид ба таъсис ва татбики системай мониторинги истеҳсоли фаъолияти инфрасохтори нақлиёти автомобилий ва пешӯии онҳо бо истифода аз воситаҳои бенчмаркинг ва технологияҳои геоиттиллотӣ, ки имкон медиҳад, то фазои ягонаи иттилоотии иштирокчиёни бозори маҳсулоти инфрасохтор бо тамоми намудҳои нақлиёт ташаккул ёбад, тартиб дода шудаанд.

4. Асоснокӣ ва эътимоднокии хуносахо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда.

Дар доираи мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ муаллиф аз дастай васеи назарияҳои мавҷудаи иқтисодӣ, назарияҳои нақлиётӣ, назарияҳои ҳамгирии минтақавии нақлиётӣ ва бозорҳои минтақавӣ ва соҳавӣ истифода бурда, мавқеи шахсии худро вобаста ба мағҳумҳои дар диссертатсия истифодашуда, маҳсусан, зимни такмили мағҳуми инфрасохтори нақлиёти автомобилий ва таркиби соҳтории он муайян намудааст. Барои ба даст овардани мақсад ва вазифаҳои вобаста ба он гузошташуда аз адабиётҳои ватанӣ ва хориҷӣ васеъ истифода намуда, муаллиф ақидаҳои назариявии муҳаққиқон ва равияҳои илмии мавҷударо вобаста ба афзалияти рушди инфрасохтори нақлиёти автомобилий нисбат ба дигар соҳаҳои иқтисодиёти кишвар ва қонуниятҳои инкишофи иқтисодиёти миллиро вобаста ба рушди инфрасохтори нақлиёти автомобилий ба як низоми муайян даровардааст.

Заминаи методологии таҳқиқоти диссертациониро принсипҳо ва консепсияҳои рушди соҳаи нақлиёт ва инкишофи иқтисодии кишвар, муносибатҳои иқтисодии миёни соҳаҳои иқтисодиёт ва маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилий ташкил намудаанд. Дар ҷараёни таҳқиқот муаллиф аз усулҳои маъмули индуксия ва дедуксия, анализ ва синтез, усулҳои эконометрикии амсиласозӣ, таҳлили системавӣ, монографӣ, эмпирикӣ, соҳторию функционалий ва мантиқиу таъриҳӣ васеъ ва дуруст истифода бурдааст.

Бо мақсади коркард ва таҳияи муқаррароти илмию амалий дар диссертатсия сарчаашмаҳои зиёди иттилоотии сомонаҳои расмии ташкилотҳои зердобеи Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сомонаҳои омори расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон, интишороти олимони ватанӣ ва хориҷӣ, ки дар нашрияҳои расмӣ чоп шудаанд, санадҳои меъёрию ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба соҳаи нақлиёт ва инфрасохтори нақлиёту роҳ, Конвенсияҳо ва Протоколҳои вобаста ба санадҳои ҳукуки байналмилалии нақлиётӣ, инчунин, маводҳои нашрияҳои конференсияҳои байналмилалию ҷумҳуриявӣ дар самти рушди иқтисоди кишвар дар заманаи инкишофи системаи инфрасохтори нақлиётии кишвар, ҳисботҳои ташкилот ва созмонҳои минтақавию байналмилалий дар самти рушди системаи нақлиётӣ ва инфрасохтори он истифода гаштаанд, ки аз боэътимод будани заманаи иттилоотии таҳқиқоти диссертационӣ шаҳодат медиҳанд.

5. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо нисбати истифодабарии онҳо.

Таҳлили мазмун ва мундариҷаи диссертатсия сӯбт месозад, ки ҷанбаҳои назариявии таҳқиқоти диссертатсионӣ, моҳият ва мундариҷаи қонуният ва тамоюлоти инкишофи иқтисодиёти кишвар вобаста ба рушди инфрасохтори нақлиёти автомобилии он, ҳамгирои нақлиётӣ ва иқтисодии кишвар бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳон, тамоюли инкишофи онҳо, барои истифодаи васеи илмӣ ва амалӣ равона карда шудаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот барои муайян намудани устувории фаъолиятҳои иқтисодӣ ва хоҷагидории субъектҳои иқтисодӣ вобаста ба рушди инфрасохтори нақлиёти автомобилии кишвар дар самти инкишофи муносиватҳои тиҷоратии соҳаҳо ҳам дар бозорҳои дохилӣ ва ҳам ҳориҷӣ, рақобатпазирӣ минтақаҳо ва беҳтар шудани фазои сармоягузорӣ ба иқтисоди кишвар мусоидат мекунанд, татбиқ карда мешаванд.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар таълими фанҳои «Иқтисодиёти нақлиёти автомобилий», «Иқтисодиёти инфрасохтори истеҳсолӣ» ва «Курси умумии нақлиёт» барои донишҷӯёни самтҳои нақлиётии донишгоҳҳо истифода бурда шаванд.

6. Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшаванда.

Муаллифи диссертатсия вобаста ба мавзуи таҳқиқотӣ корҳои илмӣ 41 асар бо ҳаҷми умумии матни муаллифӣ 40,6 ҷ.ч., аз ҷумла, 2 монография ва 26 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр кардааст. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар мақолаҳои илмии муаллиф пурра дарҷ гардидаанд.

7. Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионин назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар умум, барасмиятдарории диссертатсия ба талаботҳое, ки дар «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, мутобиқат мекунад.

8. Мундариҷаи диссертатсия ва ҷанбаҳои мусбати он.

Диссертатсияи тақризшаванда аз муқаддима, 5 боб, 13 зербоб, ҳулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, муҳтавои он дар 385 саҳифа, 64 ҷадвал, 15 расм, 10 замима ва 404 номгӯи адабиётҳои истифодашуда оварда шудааст.

Дар муқаддима, мубрарияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ асоснок карда шуда, дараҷаи таҳқиқи он арзёбӣ гардида, объект ва мавзӯи (предмети) таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои он, асосҳои назариявӣ ва методологӣ, фарзияи корӣ, навғониҳои илмӣ, нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявӣ ва амалии он муайян карда шудаанд.

Дар боби якум «Асосҳои назариявии ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий» асосҳои илмӣ, моҳият ва ҳусусиятҳои эмпирикӣ ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий ва ҳулосаҳои таҷрибаи ватанӣ ва кишварҳои ҳориҷӣ дар бораи ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий ва

имкониятҳои истифодабарии он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд (саҳ. 23-54).

Муаллиф дар ин боб таҳаввулоти назарияи ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилиро хulosабарорӣ намудааст, ки «шакли кластерии ташкили такрористеҳсолии ҷамъиятӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳид мешавад, натиҷаи ҷорӣ намудани инфрасохтори воситаҳои нақлиёти автомобилий ва ҳолати возехи ташкили системавии инноватсия, چӣ аз ҷониби бахши ҳусусӣ ва چӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ тавассути рушди инфрасохтори нақлиёти автомобилий дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад» (саҳ.25).

Дар ин ҷо дуруст қайд гардидааст, ки «омили ба назар намоёни трансформатсияи сохтории парки воситаҳои нақлиёти автомобилий афзоиши автомобиликунонии аҳолӣ аст. Теъдоди автомобилҳои истифодаи инфиродӣ – автомобилҳои шахсӣ дар байни аҳолӣ бо суръати баланд зиёд гардидааст. Ин омил ба кори инфрасохтори нақлиёти автомобилий таъсир расонида, бо муайян кардани шиддатнокӣ ва параметрҳои суръатноки анбӯҳи воситаҳои нақлиёт дар роҳҳо, яъне намуди категорияи қитъаи муайяни роҳҳои автомобилгард, анбӯҳи воситаҳои нақлиёти автомобилиро дар роҳҳо созмон дод» (саҳ.27).

Муаллиф муқаррар намудааст, ки «дар байни рушди инфрасохтори нақлиёти автомобилий ва афзоиши шумораи корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон робитаи муайян мушоҳид мешавад», ки дарк аз нақши инфрасохтори нақлиётӣ дар рушди иқтисодиёти берунаи кишвар медиҳад.

Дар ҷамъбасти параграфи 1.1. хulosса намудааст, ки «бо назардошти нақши муҳими инфрасохтори нақлиёти автомобилий дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои ҷумҳурӣ ва рушди нокифояи назариявӣ ва методологии нақшай он ҳамчун соҳаи истеҳсолот барои таъмини истеъмолкунандагон бо фазои ҳаракат зарурати назариявию амалии дуруст шарҳ додани моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодии инфрасохтори нақлиётӣ ҳамчун истеҳсолкунандай маҳсулоти хос пеш меояд» (саҳ.33).

Вобаста ба ин масъалаи назариявӣ таҷрибаи амалии кишварҳои хориҷӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтааст (саҳ.32-54). Муқаррар кард шудааст, ки инфрасохтори нақлиёти автомобилий дар кишварҳои хориҷӣ «ҳамчун қисми ҷудошавандай инфрасохтори бозор амал карда, тамоми системаи нақлиётини кишварро дарбар мегирад» (саҳ.50).

Дар боби дуюм «Методология ва методикаи баҳодиҳии ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий» равишиҳои методологии ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий муайян ва омилҳои ба рушди фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий таъсиркунанда таҳлил гардида, баҳои сатҳи рушди ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий дода шудааст (саҳ. 55-99).

Дар натиҷаи таҳлили равиши функционалӣ муаллиф қайд мекунад, ки «...он дар таърифи мағҳуми «инфрасохтори нақлиёт» нуқтаи муҳиме мебошад, қайд мекунем, ки аз масъалаҳои муайянкуни инфрасохтори

нақлиёт таърифҳои нокифоя асоснокшуда вазифаҳои инфрасохтори нақлиёт мавҷуданд» (саҳ.55), аз ин хотир муаллиф, вазифаҳои аудсорсингӣ ва хизматрасонии пулакиро аз инфрасохтор берун мегузорад, ки аз ҷиҳати методологӣ навғонии дуруст мебошад.

Аз ин ҷо, муаллиф ба ҳулоса меояд, ки «инфрасохтори нақлиётӣ ҳамчун системаи «устувор» ё дурушт ба ҳисоб меравад, ки фазои ҳаракати воситаҳои нақлиётро ифода карда, хизматрасонии ҷамъқунӣ (фирист)-и анбӯҳи воситаҳои нақлиётро пешкаш ва ҳаракати бароҳату бехатари онҳоро дар фазо ва вақт таъмин менамояд» (саҳ.57).

Муаллиф дар ин ҷо дуруст қайд мекунад, ки «бо назардошти омили вақт ва дар заминаи он соҳтани системаи ҷенқунии кори таркиби ҳаракаткунандай нақлиёт ва хизматрасонии воқеии инфрасохтори нақлиёт ҳеле муҳим буда, дар назария ва амалия то ҳол ҷунин масъала комилан ҳалношуда боқӣ мондааст» (саҳ.64). Қайд шудааст, ки ҳароҷоти боркашонӣ аз ҳароҷоти нигоҳдорӣ, ташкил ва идоракунии кори таркиби ҳаракаткунанда ва ҳароҷоти истифодабарии фазои ҳаракат вобаста мебошад. Аз ин хотир, дар ин ҷо амсилаи фаъолияти фоидаовар оид ба истеҳсоли хизматрасониҳои инфрасохтори нақлиёти автомобилий бо суперпозитсияи қаҷхатаҳои тақсимоти даромад ва ҳароҷоти амалисозӣ ва рушди инфрасохтори нақлиёт мувоғики намуди функцияи интегралӣ муайян карда шудааст (саҳ.62-65).

Таҳқиқоти муаллиф нишон медиҳад, ки бо коҳиши маблағгузории инфрасохтори комплекси нақлиётӣ нишондиҳандай истеъмоли ниҳоӣ, ки ММД-ро муайян мекунад, якбора коҳиш меёбанд, зоро набудани хизматрасонии нақлиётӣ ба фаъолияти соҳаҳои асосии иқтисодиёт таъсир мерасонанд. Аз ин рӯ, барои рушди устувори иқтисодии қишвар суръати тақмили маҳсулоти инфрасохтори комплекси нақлиётӣ баҳо додан лозим аст, зоро қафомонии онҳо ба динамикаи ММД таъсири манғӣ мерасонад (саҳ.70)

Дар ин ҷо событ карда шудааст, ки «нобаробарии ҳудудӣ» дар рушди инфрасохтори нақлиёт муносабати дифференсиалий ба рушди шабакаи тақягоҳиро талаб менамояд. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон азnavsозӣ ва рушди комплексии шабакаи нақлиёт, аз ҷумла, ҳати долонҳои асосии нақлиётии байналмилалӣ, баланд бардоштани қобилияти гузарониши шабакаи роҳҳои автомобилгард ва рафъи «макони танг» дар наздишавӣ ба шаҳрҳои қалон мебошанд» (саҳ.73).

Гуфта шудааст, ки «комилҳои дараҷаи олие, ки ба ташаккул ва рушди инфрасохтори нақлиёти автомобилий таъсир мерасонанд, параметрҳои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва фарҳангии минтақа мебошанд» (саҳ.82).

Дар ин боб норасоиҳои соҳтори идораи соҳа таҳлил ёфта, нақшаҳои нави идоракунии рушди инфрасохтори нақлиёти автомобилий пешниҳод карда шудаанд, ки дар ин асос ташкили институти «Холдинги давлатии инфрасохтори нақлиёт» пешниҳод карда шудааст (саҳ.83-85).

Зикр гардидааст, ки холдинги инфрасохтори нақлиёт ҳамчун маҳсули нақшаи нақлиёту иртиботот унсурҳои нав – «майдони инфрасохториро таҳия

менамояд ва дори хадамот, шуъбаҳои таъмин ва ҳамоҳангсозии ин ҷузъ ҳоҳад буд» (саҳ.87).

Дар ин боб муаллиф ҳулоса мекунад, ки «таҷрибаи назариявӣ ва амалии андӯхтаи истифодаи ташкилоти ҳолдингӣ ва идорақуни комплексҳоро метавон дар соҳаи идорақуни давлатии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон бомувафғақият татбиқ намуд, ки асоснокии он дар қисматҳои даҳлдори таҳқиқоти диссертатсионии мазкур оварда мешаванд» (саҳ.99).

Дар боби сеюм «Вазъи муосири ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий дар Тоҷикистон» таҳлили вазъи бозор ва ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий гузаронида, омилҳои ба рушди фаъолияти истеҳсолии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий таъсиркунанда ва баҳодиҳии сатҳи рушди ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий гузаронида шудаанд (саҳ.100 - 165).

Таҳлили дар ин боб гузаронидашудаи назарияҳои классикӣ ва муосири бозорҳои саноатӣ ва минтақавӣ ба муаллиф имконият додааст, ки чор варианти консепсияи коркарди механизми фаъолияти бозори маҳсулоти инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий: консепсияи классикии бозор; консепсияи маркетингӣ; консепсияи институтсионалӣ; консепсияи эволюционии бозори маҳсулоти инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий пешниҳод карда шаванд (саҳ.100-101). Ҳусусиятҳои фарқкунандаи маҳсулоти инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий муайян карда шуда, (саҳ.101), системаи нишондиҳандаҳои баҳодиҳии ташкили истеҳсоли маҳсулоти инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий асоснок карда шудаанд, ки сифат ва самаранокии истеҳсоли маҳсулоти инфрасоҳтори нақлиёти автомобилиро ифода мекунанд (саҳ.103-104).

Дар параграфи 3.2 ин боб омилҳои таъсиркунанда ба рушди фаъолияти истеҳсолии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий таҳқиқ карда, муаллиф методикаи муайян намудани күшодагӣ ва қобилияти мошингузаронии инфрасоҳтори минтақаҳои кишвар дар заминай истифодаи усулҳои эконометрикӣ пешниҳод карда шудаанд ва тавассути онҳо ҳисобҳои зарурӣ анҷом дода шуданд (ҷадвали 3.12). Ҳусусияти истеҳсолоти маҳсулоти инфрасоҳтори нақлиётини минтақаҳои кишвар дар асоси усули диаграммаи Парето таҳлил карда, минтақаҳои сарбаста, нимкушода ва күшодаи кишвар муайян карда шудаанд (саҳ.123-124).

Дар ин боб ғуфта мешавад, ки нигоҳдорӣ ва рушди шабакаи мавҷудаи роҳҳои автомобилгард, беҳбудии вазъи онҳо, мутобиқ гардонидани онҳо ба талаботи стандартҳои техникии байналмилалӣ ва табдил додани Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ аз омилҳо ва авлавиятҳои муҳими рушди инфрасоҳтори нақлиёти автомобилии кишвар дониста мешаванд (саҳ.139).

Собит карда шудааст, ки ташкили шабакаи роҳҳои муосири автомобилгард дар Помири Шарқӣ аз минтақаи ноҳияи Лахш ба самти ноҳияи Мурғоб ва баромад ба Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой яке аз самтҳои ояндадори

рушди шабакавии инфрасохтори нақлиёти автомобилий дониста мешаванд (сах.141).

Натицаи таҳлили эконометрикӣ нишон додааст, ки вобастагии дарозии шабакаи нақлиётӣ дар доираи минтақаҳои кишвар аз шумораи аҳолии масоҳати худуди ноҳия боварибахш буда, коэффициенти коррелятсияи ба даст омада, дар ҳамаи минтақаҳои кишвар (ба ғайр аз Боҳтар ва ВМКБ) тибқи меъёри Стюдент мувоғиқ арзёбӣ карда мешавад (ҷадвали 3.24 ва сах.161-163).

Дар боби чорум «Самтҳои инноватсионии рушди ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий дар Тоҷикистон» самтҳои ислоҳоти институтсионалий - соҳтории системаи идоракунии фаъолиятҳои истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий муайян ва истифодай шарикӣ давлат бо бахши хусусӣ дар инфрасохтори нақлиёти автомобилий такмил дода шуда, татбиқи усули бенчмаркинг дар фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудаанд (сах.166-237).

Дар параграфи 4.1. асосҳои гузаронидани ислоҳоти институтсионалий-соҳтории системаи идоракунии ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий мавриди баррасӣ ва таҳлили амиқ қарор дода шудаанд (с.166), ҳолати системаҳо ва равандҳои асосии нигоҳдории роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҷадвали 4.1), тадбирҳо оид ба ҷалби бахши хусусӣ ба корҳои инфрасохтори нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҷадвали 4.2), марҳилаҳои амалисозии фаъолияти холдинги давлатии инфрасохтори нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шуда, вазифаҳои функционалии Холдинг аз ҷониби муаллиф таҳия карда шудаанд (расмҳои 4.1, 4.2 ва 4.3), ки дар заминай шарикӣ давлат бо бахши хусусӣ, дар шакли консесионӣ (ҷадвали 4.3) фаъолият мекунанд (сах.177-179).

Дар параграфи 4.2 самтҳои такмилдиҳии ташкили шарикӣ давлат бо бахши хусусӣ дар фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий асоснок карда шуда, хусусияти оммавӣ, баробар, мутақобила судманд доштани он дар ин ҷо собит карда шудааст (с.190-214).

Дар ин боб стратегияи ҷалби бахши хусусӣ ба хизматрасонии инфрасохтори нақлиёти автомобилий дар доираи шарикӣ давлат бо бахши хусусӣ пешниҳод карда шудаанд (ҷадвали 4.7, сах 212-213). Дар ин ҷо истифодай бенчмаркинг дар фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий, дар заминай омузиши таҷрибаи кишварҳои ҳориҷӣ дар фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилий асоснок карда шудааст (сах.203) ва тавсифи муқоисавии воситаҳои менечменти стратегӣ дар қиёс бо бенчмаркинг муайян карда шудаанд (ҷадвали 4.8, сах.219). Ҳамзамон, намуди корҳое, ки ҳангоми банақшагирии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди истифодай умуми Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро карда мешаванд, асоснок карда шудаанд (ҷадвали 4.9, сах.222). Меъёри маблағҳои зарурӣ камтарин (ҷадвали 4.10) ва зиёдтарини (ҷадвали 4.13) нигоҳдорӣ ва таъмири ҷории вобаста ба минтақаҳо ва маблағҳои зарурӣ барои нигоҳдории даврии роҳҳои Ҷумҳурии

Тоҷикистон (чадвали 4.15) асоснок карда, барои корбари дар бенчмаркинг тавсия карда шудаанд (саҳ.233-237).

Дар боби панҷум «Роҳҳои ташкили самараноки фаъолияти истеҳсолии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилии Тоҷикистон» нақши параметрҳои шабакаи асосии роҳҳо дар баландбардории сифати ташкили фаъолияти инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий, самтҳои рушди иқтидори транзитӣ ва ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий ва такмили соҳтори идоракунии ташкили ин фаъолият асоснок карда шудаанд (саҳ.238-293).

Дар ин ҷо таҳлили васеи андозҳои вобаста ба нақлиёт, ки андозаи амалиашон аз ҳолати фаъолияти инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий вобастагӣ доранд ва сарчашмаи асосии маблагузории давлатӣ ба инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий метавонанд бошанд, дар диссертатсия мавриди баррасии амиқ қарор дода шуданд, ки аз инҳо иборатанд: андоз аз қисмҳои эҳтиётӣ ва лавозимот, андози сӯзишворӣ, андози воридот, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фурӯши чакана на танҳо аз истифодабарандагони роҳ, балки аз ҳамаи истеъмолқунандагон пардоҳт мешаванд, ки аз нӯқтаи назари илмӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд (саҳ.238-258).

Хусусияти таъсири инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий ба рушди минтақаҳои кишвар муайян карда шудаанд (чадвали 5.2, саҳ.246). Ҳамbastagӣ ва вобастагии байніҳамдигарии дарозии шабакаи роҳҳои автомобилгард ва омилҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар дар асоси таҳлили эконометрикӣ муайян карда шудаанд (чадвали 5.3, саҳ.249).

Дар ин ҷо тартиби муайян намудани нишондиҳандаҳои муҳим ва омилҳои баҳодиҳии таъсири инфрасоҳтори нақлиёт ва блоки схемаи методикаи баҳодиҳии таъсири инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий ба рушди минтақаҳо таҳия ва пешниҳод карда шудаанд (расмҳои 5.1 ва 5.2, саҳ 254 -256).

Дар параграфи 5.2 афзалияти рушди иқтидори транзитӣ дар ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий вобаста ба потенсиали рушди савдои берунаи кишвар муайян карда шудаанд. Муаллиф муқаррар намудааст, ки рушди мутавозини инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий шарти зарурии такмили минбаъдаи инфрасоҳтори бозор бо назардошти амсилаҳои бозории нақлиётӣ ва иқтисодии ҷумҳурӣ мебошад (саҳ.259).

Вобаста ба тағииротҳо дар гардиши бори кишвар ҳангоми соҳтани хатсайри гуногуни интиқоли бору мусоғирон дар самтҳои байналмилалӣ дар диссертатсия шаш стратегияи гардиши байналмилалии молу маҳсулот аз рӯй мусоғиркашонӣ пешниҳод карда шудааст (саҳ.261-262).

Дар диссертатсия матритсаи қарорҳои идоракунӣ вобаста ба арзиши аслии боркашонӣ дар инфрасоҳтори долонҳои нақлиёти автомобилий таҳия ва пешниҳод карда шудаанд (чадвали 5.5, 5.6, саҳ. 264- 266). Ҳамчунин, матритсаи идоракунии стратегии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий дар заминай системаи нишондиҳандаҳои тавозуннок таҳия ва барои истифода пешниҳод карда шудааст (чадвали 5.7, саҳ.270-271).

Дар охир типологияи минтақаҳо вобаста ба таносуби сатҳи рушди иҷтимоиу иқтисодӣ ва сатҳи истифодабарии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуданд (ҷадвали 5.8, саҳ. 272), самтҳои такмили соҳтори идоракунии ташкили фаъолияти инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий муайян карда шудаанд (саҳ.277), таассуротҳои истеҳсолӣ ва ракобатӣ, таассуротҳои инноватсионӣ ва соҳибкорӣ ва нақши онҳо дар рушди инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий мавриди таҳқиқи илмӣ қарор дода шудаанд (ҷадвалҳои 5.10 саҳ 279).

Ба ақидаи мо таҳқиқоти муаллиф дар асоси истифодаи усулҳои илмӣ-методии боэътиҳод, намудҳои таҳлил ва амсилаҳозӣ гузаронида шудаанд, ки натиҷаҳои ба даст овардаи муаллиф ба раванди ташкил ва идораи фаъолиятҳои истеҳсолии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий созгор мебошанд.

Автореферат ва мақолаҳои чопнамудаи муаллиф мӯҳтавои асосии диссертатсияро пурра дарбар гирифтаанд.

9. Эроду тавсияҳо ба диссертатсия

Дар диссертатсияи тақризшаванда дастовардҳои назарраси назариявӣ, методологӣ ва амалии бадастовардаи унвонҷӯ хеле зиёд буда, барои дифои рисолаи докторӣ коғӣ мебошанд. Ҳамзамон, дар кори диссертатсионӣ баъзе камбудиҳои зерин ба назар мерасанд:

1. Дар ҷадвали гурӯҳбандии системаҳои нақлиётию ҳудудӣ, ки дар доираи минтақаҳои кишвар гузаронида шудааст, хуб мешуд агар ҳамин гуна гурӯҳбандӣ дар доираи ҳар як минтақаи кишвар анҷом меёфт. Чунки ин имкон медиҳад, ки соҳтори ташкили минтақавии ҷойгиршаваии аҳолӣ ва фаъолиятҳои ҳоҷагидории ноҳияҳои алоҳида амиқтар таҳлил карда шаванд.

2. Дар диссертатсия пешниҳод карда шудааст, ки «дар қатори амсилаҳои консессия дар мавриди амалӣ соҳтани шариқии давлатию ҳусусӣ бо истифодаи шартномаи давраи иқтисодиёти бозорӣ тавсия шудааст, ки он истифодаи объектҳои инфрасоҳторро ба пардоҳти маблағ дар назар мегирад», барои вазъи имрӯзai кишвар созгор мебошад, vale дар диссертатсия ба ин масъала дикқати зарурӣ дода нашудааст.

3. Дар ҷадвали 5.10 (саҳ.279) тавсифи муқоисавии вобастагиҳои менечменти стратегӣ оварда шудаанд, vale дар ин ҷо мавқеи бенчмаркинг ва механизми алоқамандии он бо баҳодиҳӣ ва муқоиса равшан карда нашудааст.

4. Дар ҷадвали 3.25 суръати ҳисобӣ аз рӯи категорияи роҳҳо дар маҳалли ноҳамвор ва кӯҳӣ оварда шудаанд (саҳ.165), vale истифодаи онҳо дар бенчмаркинги инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий, дар мавриди ҳисоб кардани ҳароҷоти истифодабарии воситаҳои нақлиёт дар ташкили истеҳсолии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий муайян карда нашудаанд.

5. Дар саҳ.166-и диссертатсия сухан дар бораи 60 Муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард меравад, vale ҷои онҳо дар соҳтори Холдинги давлатии инфрасоҳтори нақлиёти автомобилий дар диссертатсияи таҳияшуда маълум нестанд.

Вале эродҳои гирифташуда ҳаргиз сатҳи баланди илмию назариявӣ, методологӣ ва амалии рисолаи тақризшавандаро коста намегардонанд ва

бештари онҳо хислати тавсиявӣ доранд. Аз ин рӯ, диссертатсияи Бобозода Комил Олимҷон дар мавзуи «Ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (назария, методология, амалия)» таҳқиқоти муқаммали дар сатҳи баланди назариявиу методологӣ ва амалий анҷомёфта буда, мазмуну мундариҷа, хулосаю пешниҳодот ва навғонҳои илмии он ба талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти рақами №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад.

10. Хулосаи ҷамъбасти оид ба диссертатсия

Диссертатсияи Бобозода Комил Олимҷон дар мавзуи «Ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (назария, методология, амалия)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.06.04 –Ташкил ва идорақунии корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо кори илмию таҳассусии байтмомрасида буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавогӯ ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси пешниҳодшуда мебошад.

Муқарризи расмӣ:

**доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор,
ректори Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва
соҳибкории Тоҷикистон**

Асрорзода У.С.

Имзои Асрорзода У.С.-ро тасдиқ мекунам:

**Сардори раёсати қадрҳо ва корҳои маҳсуси
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва
соҳибкории Тоҷикистон**

Чӯраев Ш.Н.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734055, шаҳри Душанбе, ҳ. Борбад, 48/5
Тел.: (+992 37) 234-88-02(124)
Email: dsx_ips@mail.ru

